

## Тақризи

муқарризи расмӣ ба рисолаи илмии Камолова Гадобегим Раҳимовна – «Асосҳои лингводидактикаи таълими пунктуатсия ва нақши он дар саводнокии нутқи хаттию шифоҳии хонандагон дар дарсҳои забони тоҷикӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси **13.00.02** – Назария ва методикаи омӯзишу парвариш (Забон ва адабиёти тоҷик). – Душанбе, 2019, 179 с.

Мавриди баррасӣ қарор додани асосҳои лингводидактикаи таълими пунктуатсия ва нишон додани нақши он дар саводнокии нутқи хаттию шифоҳии хонандагон дар дарсҳои забони тоҷикӣ яке аз масоили муҳиммуму мубрами илми педагогика ва методикаи таълими забони тоҷикӣ маҳсуб меёбад. Аз ин ҷиҳат, мавзӯи рисолаи илмии Камолова Гадобегим Раҳимовна басо муҳим ба шумор меравад ва он метавонад дар баланд бардоштани аҳаммияту мақоми аломатҳои китобат ва истифодаи методҳои самараноки таълими онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ёрии бевоситаи амалӣ расонад.

Ба сабаби мавҷуд набудани тадқиқоти алоҳидаи маҳсус доир ба аломатҳои китобат ва методикаи таълими онҳо имрӯз ҳам омӯзгорон ва ҳам хонандагон ба мушкилот дучор мешаванд ва дар ҷараёни дарс ҳатоҳои зиёди китобатӣ содир менамоянд. Маҳз ҳамин масъалаҳо зарурату муҳиммияти тадқиқотро ба миён овардаанд.

Муаллиф ҳангоми баррасии масъалаҳои мавриди назар аз пажӯҳишҳо, дастурҳои назарии муҳаққиқони забоншинос ва олимони педагогикаи ватаниву хориҷӣ, аз қабили Н. С. Волгина, Д. Э. Розентал, М. И. Фомина, А. Б. Шапиро, В. А. Добромислов, Г. П. Фирсов, А. В. Текучёв, А.Ф. Ломизов, А. В. Дудников, А. И. Шербаков корҳои Ш. Рустамов, А. Мирзоев, А. Эшонҷонов, Б. Камолиддинов, М. Лутфуллоев, С. Шербоев, Ф. Маликов, Х. Ҳусейнов, Д. Хоҷаев, Ш. Қабиров, Ш. Каримов, А. Аминов, Т. Шокиров ва дигарон ёдовар гардида, ба ин восита дараҷаи омӯзиши масъаларо нишон додааст.

Дар боби аввали рисола, ки «**Асосҳои назариявии таълими аломатҳои китобати дар мактаб**» унвон дошта, аз ҷаҳор фасл иборат аст. Муҳаққиқи нуктасанҷ дар ин қисмати рисола оид ба аломатҳои китобат, вазифаҳои онҳо дар нутқи ҳаттию шифоҳӣ, зарурати истифодаи аломатҳои китобат, аҳаммияти истифодаи бомавқеи аломатҳои китобат барои дарки дурусту пурраи мақсади соҳибзабон ва нақши аломатҳои китобат дар инкишофи нутқи ҳаттию даҳонии хонандагон маълумот додааст. Таъкид мегардад, ки дар нутқ на танҳо маъно, инчунин ҳиссиёти шахс низ ифода меёбад. Инсон агар эҳсосоти ботинии худро дар забони шифоҳӣ ба тавассути зада, ист ва интонатсия зоҳир қунад, дар нутқи ҳаттӣ онро ба воситаи аломатҳои китобат ишора мекунад.

Мақсади асосии омӯзиши аломатҳои китобат, пеш аз ҳама, дар он аст, ки нутқи хонандаро инкишоф диҳад ва савияи донишу саводнокии онҳоро баланд бардорад. Диссертант таъкид мекунад, ки таълими аломатҳои китобат дар синфҳои V-IX дар робита ба омӯхтани маводи грамматикӣ, бояд бо ду тарз ва системанок сурат гирад. Дар мавриди аввал хонандагон вобаста ба мавзӯъҳои дастури забон бо даҳ аломати китобат: **нукта, вергул, савол, хитоб, мулнукта, нуқтавергул, баён, тире, қавс, нохунак** шинос шуда, мавқеи истифодаи онҳоро аз худ мекунанд. Мавриди дуюм бошад, ба матн ва ё ҷумлаҳои алоҳида вобаста аст. Муаллифи рисола мавридҳои истифодаи аломатҳои китобати зикршударо нишон дода, аҳаммияти таълими истифодаи онҳоро дар муассисаҳои таҳсилоти миёна таъкид медорад.

Дар фасли дуюми боби мазкур – «**Принципҳои методии таълими аломатҳои китобат дар мактаб**» зикр мегардад, ки дар методи назариявии омӯзиши забони тоҷикӣ, баробари принципҳои умумии дидактика ба принципҳои хоси методикаи таълими аломатҳои китобат такя мекунанд. Аз ҷумла, принципҳои таҳлили хелҳои гуногуни ҷумла, инкишофи нутқи шунавоии хонандагон, ифоданок "хондани" аломатҳои китобат ва ғайра.

Мусаллам аст, ки барнома ҳуччатест, ки ҳачм, дониш, пайдарпайӣ ва мазмуни корҳои амалию назариявии омӯзгорро нишон медиҳад ва он дар дasti омӯзгор ба сифати раҳнамое мебошад, ки кори таълиму тарбияро ба низом медарорад. Бо назардошти ҳамин диссертант **«Мавқеи таълими аломатҳои китобат дар барнома, китобҳои дарсӣ ва корҳои илмию методӣ»**-ро дар фасли сеюм мавриди баррасӣ қарор додааст. Пас аз таҳлилу баррасии амиқи илмӣ ў ба чунин хулоса меояд, ки ба масъалаи омӯзиши аломатҳои китобат дар барномаҳои забони тоҷикӣ (солҳои 2002, 2006) аҳаммияти ҷиддӣ дода шуда, вобаста ба ҳар як мавзӯъ маълумоти дақиқ оварда машавад.

Диссертант таъкид мекунад, ки омӯзгор бояд дар ҳар як дарс ба хонандагон вобаста ба мисолу машқҳои додашуда (новобаста аз талаботи машқ) ва оид ба аломатҳои истифодашуда маълумот диҳад, зоро доир ба онҳо маълумоти алоҳида дода нашудааст. Масалан, дар синфҳои X-XI, ки хонандагон бештар ба матнҳо сару кор мегиранд, таъкиди омӯзгор вобаста ба истифодай дурусту бамавқеи аломатҳои китобат шарт ва зарур мебошад.

Ҳамчунин, муаллифи рисола дар давоми озмоишҳо машқу супоришҳои китобҳои дарсии забони тоҷикӣ барои синфҳои V-IX-ро мавриди таҳлил қарор дода, ҷадвали чандомади машқҳои ба истифодай аломатҳои китобат даҳлдорро пешниҳод кардааст, ки ин амал ҳусну кубҳи илмии корро бештар гардонидааст.

Маълум мегардад, ки муҳаққиқ дар давоми солҳои 2010-2013 аз 630 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳрҳои Душанбе, Қўрғонтеппа (ҳоло Бохтар), ноҳияҳои Восеъ ва Ш. Шоҳин корҳои хаттии гуногун гирифтааст. Санчишҳо нишон додаанд, ки микдори зиёди хатоҳои содирнамудаи хонандагон нагузоштан ва ё бемавқеъ гузоштани аломатҳои китобат мебошад. Ҳамчунин, хонандагон дар нутқи хаттӣ ба хатоҳои зиёде роҳ дода, ҳангоми бо талаффуз хондани матн аломатҳои китобатро риоя намекунанд. Унвонҷӯ ин сабабҳоро,

пеш аз ҳама, дар нуқсон доштани машқу китобҳои дарсӣ, набудани дастурҳои методӣ ва рисолаҳои мукаммали тадқиқотӣ мебинад.

Тачриба ва озмоишҳои унвонҷӯ нишон медиҳанд, ки хонандагон дар як вақт аломатҳои китобат ва мавқеи истифодаи онҳоро фаҳмида наметавонанд. Бинобар ин, ӯ таъкид меқунад, ки барои дарки пурраи ин масъала мисолҳои зиёдеро таҳлил намудан ва баъдан моҳияти истифодаи онҳоро ба хонандагон фаҳмондан зарур аст. Бе таҳлилу муқоиса намудан дар ҷумла вазифаи асосии аломатҳои китобат ва моҳияти истифодаи онҳоро фаҳмидан душвор аст. Барои ба ин мақсад ноил шудан диссертант истифодаи **усулҳои таҳлил, мушоҳида, муқоиса, тарҳсозӣ (нақшасозӣ) ва ҷамъбасткуниро** пешниҳод меқунад. Истифодаи дурусти ин усулҳо имконият медиҳад, ки хонандагон қобилияти фикр кардан, асоснок намудан ва ба қароре омаданро пайдо кунанд.

Дар боби дуюми рисола, ки аз се фасл иборат аст, муҳаққиқ самтҳои методии кор бо аломатҳои китобат ҳангоми омӯзиши мавзӯъҳои алоҳидаи ҷумлаҳои соддаро мавриди пажӯҳиши ҳамаҷониба қарор додааст.

Фасли якуми боби мазкур **«Таълими аломатҳои китобате, ки дар оҳири ҷумла меоянд»** номгузорӣ шуда, масоили марбут ба мақсаду мавридҳои истифодаи се аломат: нуқта, савол, хитоб ва усулҳои босамари таълими онҳоро фаро гирифтааст. Муаллиф дар ҳусуси вазифаҳои аломати нуқта маълумот дода, дар асоси мушоҳидаю озмоишҳои худ таъкид медорад, ки баъзе омӯзгорон танҳо аломати нуқтаро ба маъни «ист» истифода мебаранд, ки ин нодуrust аст, чунки аломати ист на танҳо ба нуқта, ҳамчунин ба аломатҳои дигари китобатӣ низ хос аст. Ӯ бамаврид ва дуруст гузоштани нуқтаро кори мунтазам ва мақсадноки муаллимони синфҳои озмоишӣ қарор дода, натиҷаҳои озмоишро дар ҷадвалу диаграммаҳо нишон додааст.

Муалифи рисола ба таълими аломати савол низ аҳамияти ҷиддӣ медиҳад. Ӯ иброз медорад, ки ҷумлаҳои саволӣ дар таркиби худ

воситаҳои маҳсусе доранд, ки инҳо бештар воҳидҳои лексикиву грамматикӣ (пурсиҷонишинҳо), воҳидҳои лексикӣ (ҳиссаҷаҳо) ва интонатсияи маҳсуси саволӣ (бе иштироки воҳидҳои лексикиву грамматикӣ ва воҳидҳои лексикӣ) мебошанд.

Аломати хитоб пас аз ҷумлаҳо, ки муроҷиат ё даъват, маъноҳои тааҷҷуб, фармон, ҳоҳиш, ҳурсандӣ, ҳашм, ғазаб, истеҳзо, қинояи талҳ задан, тасдиқу инкорро бо қатъият мефаҳмонанд, истифода мешавад. Омӯзиши он дар боби "Морфология" дар мавзӯъҳои "Нидо", "Ҳелҳои нидо", "Ҳиссаҷаҳо", "Ҳелҳои ҳиссаҷа"; дар боби "Синтаксис" дар мавзӯъҳои "Ҷумлаҳои нопурра", "Мухотаб", "Нутқи айнан нақлшуда", "Муколама" бояд аз назари омӯзгор дур намонад, то ҳонандагон дар омӯзиши пайдарпай ин масъаларо пурра аз ҳуд намоянд. Пеш аз таълими мавзӯи ҷумлаи хитобӣ дар синфҳои V ва VII диссертант дар назди ҳуд вазифаҳои муайяне (7 вазифа) гузошта, таълими эксперименталии мавзӯро дар синфҳои V ва VII мегузаронад, ки самараи хуб додааст.

Дар фасли дуюм – **«Таълими аломатҳои китобате, ки дар таркиби ҷумлаҳо меоянд»** оид ба тарзу усулҳои муассири таълими ин гурӯҳи аломатҳои китобат маълумоти хубу арзишманде пешниҳод шудааст. Муалиф ёдовар мешавад, ки вобаста ба интонатсия (оҳанг)-и гуфтор дар таркиби ҷумла аломатҳои муайяни китобат, аз қабили **вергул, нуқтавергул, тире, нимтире, баён, мулнуқта** ва **нохунак** корбаст мешаванд, ки ҳар яке вазифаҳои ҳос дошта, мавридҳои муайяни корбаст доранд. Ӯ таъкид мекунад, ки таълими аломатҳои китобат ҳарчанд алоқамандона бо синтаксис омӯзонида шавад ҳам, ҳонандагон аз истеъмоли онҳо ба қадри имкон дар синфҳои поёнӣ шиносанд. Масалан, аввалин маълумоте, ки ҳонандагони синфи V дар бораи аломати тире ҳосил мекунанд, ҳангоми омӯзиши сараъзоҳои ҷумла: мубтадо ва ҳабар мебошад. Ҳонандагон дар синфи V бояд қоиди истеъмоли тиреро аз ҳуд кунанд, донанд, ки дар қадом ҳолат дар байни сараъзоҳо аломати тире гузошта мешавад.

Мұхаққиқ дар синфи озмоиши қатыи назар аз мавзұи нахв дар робита ба матн ва машқу мисолхо ба ин паҳлуи масъала бештар дикқат додааст. Озмоиши үнишон медиҳанд, ки пешниҳод кардани чумлаҳо дар шакли муқоиса (бо бандаки хабарі ё феъли ёвар ва бе онҳо) хеле муфид аст. Зикр мегардад, ки аломати тире дар мавридҳои гуногун ба кор бурда шуда, он аслан се вазифа дорад: **маънай, грамматикий ва услубай**.

Барои он ки хонандагон аломати тиреро аз нимтире фарқ кунанд, мұхаққиқ аз тарзу воситаҳои гуногун истифода намудааст. Ҷиҳати дарки дурусти масъала үроху усулҳои басамари таълимро, ки аз озмоиш гузаштаанд, пешниҳод мекунад.

Фасли сеюми боби зикршуда ба масъалаи таълими истифодай аломатҳои китобат ҳангоми омӯзиши мухотаб ва воҳидҳои туфайлӣ бахшида шудааст. Маълум аст, ки мухотаб аз аъзоҳои дигари чумла, маъмулан бо аломати вергул ва ё аломати хитоб ҷудо карда мешавад. Тахлилҳои омории мұхаққиқ нишон медиҳанд, ки аломати вергул нисбат ба аломатҳои дигар чи дар асарҳои бадей ва чи илмӣ аз ҳама зиёдтар истифода мешавад. Аз ин рӯ, таълими он бояд аз синфҳои ибтидой сурат гирад.

Аз натиҷагирии озмоиши бармеояд, ки ҳангоми тадрис омӯзгор бояд барои таҳлил мисолҳои мувоғиқ пешкаш намояд, инчунин ба тарзи талаффузи калима ё ибораи мухотабшуда аҳаммияти ҷиддӣ бояд дод. Дар баробари ин, омӯзгорро зарур аст, ки ба воситай навъҳои гуногуни аёният: машқу супориш, ҷадвалҳо, нақша ва матнҳо ба таври мушаххас роҷеъ ба ин мавзӯъ ва мавридҳои истифодай аломатҳои китобат, ҳосатан, вергул ва хитоб фаҳмиши грамматикии мактаббачаро ганий гардонда, аз тарзу усулҳои мушоҳида, муқоиса ва таҳлили матнҳо бештар истифода намояд.

Таъқид мегардад, ки донистани пунктуатсия ҳангоми омӯзиши калима ва ибораҳои туфайлӣ аҳаммияти калон дорад. Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки хонандагон дар навиштани калима, ибора ва

ибораҳои туфайлӣ ба хато роҳ медиҳанд. Барои истифодаи дурустӣ аломатҳои китобат ҳангоми омӯзиши мавзӯи номбурда баъзе норасоиҳо дар омӯзиш ба назар мерасанд. Пеш аз ҳама, омӯзгор ҳангоми мустаҳкам намудани мавзӯъ (бо ёрии машқҳо ё тавассути ифоданок хондани мавзӯъ ё ба воситаи навиштани худи хонандагон ва монанди инҳо) ва истифодаи пунктуатсия дар он бояд ба маънои асосии аъзои туфайлӣ аҳамият дихад ва хонандагонро маҷбур созад, ки маъноҳои гуногуни онро такрор ба такрор гӯянд ва сабаби гузоштани аломатҳои пунктуатсиониро шарҳ диханд. Мушоҳидаҳои диссертант нишон медиҳанд, ки агар хонандагон дар ҷараёни тадриси ин мавзӯъ яке аз маъноҳои калимаҳои туфайлиро сарфаҳм нараванд, онҳо, ҳамчунин, сабабу мақсади истифодаи аломатҳои китобатро фахмида наметавонанд.

Боби сеюми рисола фарогири масъалаҳои таълими истифодаи аломатҳои китобат ҳангоми омӯзиши нутқи айнан нақлшуда ва ҷумлаҳои мураккаб мебошад. Фасли якуми он масъалаҳои таълими истифодаи аломатҳои китобат ҳангоми омӯзиши нутқи айнан нақлшударо дар бар гирифтааст. Муҳаққиқ дуруст зикр мекунад, ки дар синфи V омӯзиши ин мавзӯъ нисбатан маҳдуд аст. Хонандагони синфи V танҳо бо баъзе қоидаҳои истеъмоли аломатҳои китобатӣ дар нутқи айнан нақлшуда шинос мешаванд. Дар синфҳои озмоишиӣ барои тасдиқи фикр омӯзгор ҷумлаҳоеро интихоб менамояд, ки сухани муаллиф дар аввал, мобайн ё баъд аз нутқи айнан нақлшуда омадааст ва нутқи айнан нақлшуда **ҳикоягӣ, саволӣ** ва **хитобӣ** мебошад.

Омӯзишу таҷрибаҳои самараноки Камолова Г. нишон додаанд, ки ҳангоми таълими мавзӯи нутқи айнан ва мазмунан нақлшуда хонандагон дар навишт ва дар нутқи шифоҳӣ хатоҳои зиёди грамматикиӣ содир менамоянд. Аз ин рӯ, муҳаққиқ таъкид менамояд, ки омӯзгор ҳангоми таълими нутқи айнан нақлшуда, калимаву ҷумлаҳои иқтибосӣ ва муколама бояд як зумра қоидаҳоро ба назар гирад.

Аломати нохунак низ ба омӯзиши ин мавзӯъ пурра вобаста аст. Омӯзгорро лозим аст, ки ба хонандагон дар бораи вазифаи нохунак маълумот диҳад ва хонандагон бояд донанд, ки аломати нохунак ба ҷуз аз вазифаҳои дар боло зикршуда боз вазифаҳои дигар ҳам дорад. Масалан, барои ҷудо кардани калимаю ибораҳое, ки ба маъноҳои маҷозию қиноямез кор фармуда шудаанд, истифода мешавад. Ҳамчунин, номи муассисаҳо, идора ё корхонаҳо, колхозу совхозҳо, қитобҳо, маҳаллаю рӯзномаҳо дар нохунак гирифта мешаванд.

Фасли дуюми боби мазкур ба масъалаҳои истифодай аломатҳои қитобат ҳангоми омӯзиши ҷумлаҳои мураккаби пайваст ва тобеъ баҳшида шудааст. Пӯшида нест, ки дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби пайваст се аломати ист – **вергул (,), нуқтавергул (;) ва тире (-)**корбаст мешаванд, ки аз инҳо аломати вергул серистеъмол буда, аломатҳои нуқтавергул ва тире нисбатан камистеъмоланд.

Муҳаққиқ дар натиҷаи санчишу озмоишҳо муайян мекунад, ки ҳангоми омӯзиши ин мавзӯъ мушкилӣ дар он аст, ки хонандагон дар байни ҷумлаҳои сода, ки аъзоҳои чида ба тавассути пайвандакҳои **ва, -у (-ю), аммо, вале, лекин** (ва монанди инҳо) пайваст мешаванд ва ҷумлаҳои пайваст, ки дар таркибашон боз ҳамин пайвандакҳо дидар мешаванд, фарқ гузошта наметавонанд. Чунин амал, ки ба воситаи методҳои муқоисавӣ гузаронида мешавад, фаҳмиши хонандагонро ба қоидаҳои пунктуационӣ боз ҳам мустаҳкамтар намуда, ба кори таълим сабуқӣ меорад.

Масъалаи дигаре, ки бевосита ба он таваҷҷуҳ намудани омӯзгор зарур аст, мавридиҳои истифодай аломати **тире (-)** дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби пайваст мебошад. Натиҷаи санчиши иншо ва намудҳои дигари корҳои хаттӣ нишон медиҳад, ки хонандагони синфҳои болоӣ баъзан ба ҳатоҳои пунктуационӣ роҳ медиҳанд, ҳарчанд ки онҳо роҷеъ ба ин масъала ба қадри зарурат маълумот доранд. Аввалан, ин ҳатоҳо дар он ҳолат содир мешаванд, ки хонандагон ба мазмуни ҷумла ва сохтори он дуруст аҳамият

намедиҳанд. Баъдан, онҳо аъзоҳои чумлаҳои содаи таркиби чумлаҳои мураккаби пайвастро дуруст муайян карда наметавонанд, ки, асосан, тавассути пайвандакҳои пайвасткунанда ва ҷудоӣ алокаманд мешаванд.

Дар таркиби чумлаҳои мураккаби тобеъ, асосан, истифодай панҷ аломати китобат ба ҷашм мерасад. Аз онҳо аломати **вергул** (ниҳоят серистеъмол), **нуктавергул** (нисбатан серистеъмол), **тире**, **вергул** бо тире (камтаристеъмол) ва ду **нукта** (гоҳ-гоҳ истифода мешавад) -ро номбар кардан мумкин аст. Омӯзгорро дар ин маврид лозим меояд, ки бо истифодай роҳу усулҳои методӣ, ташкили воситаҳои аёни (аз ҷумла нақшаҳо, ҷадвалҳо ва монанди инҳо) дониши хонандагонро оид ба мавридҳои корбурди аломатҳои китобат дар таркиби чумлаҳои мураккаби тобеъ мустаҳкам намояд.

Дар қисмати **хуносай** рисола үнвонҷӯй натиҷаҳои аз кори тадқиқотӣ бадастомадаро хеле муҳтасар ва дақиқ пешниҳод менамояд. Ҳамчунин, ҷолиби диққат он аст, ки ў дар асоси натиҷаҳои корҳои озмоишӣ ва таҳлилҳои илмӣ пешниҳодоти ҳудро, ки барои ташаккули саводнокии хонандагон дар дарсҳои забони тоҷикӣ мусоидат менамоянд, дар якчанд банду зербанд манзур намудааст.

Мавриди таъкид аст, ки ҷанбаи илмии рисола қавӣ буда, муаллиф барои таълифи рисолаи мазкур аз осори таҳқиқии зиёди муҳаққиқони ватанию ҳориҷӣ истифода кардааст. Диссертатасия ба забони равони илмӣ ва босаводона навишта шуда, баёнгари он аст, ки муаллиф солиёни тӯлонӣ ҷиддан дар атрофи мавзӯи мавриди таҳлил озмоиш ва пажӯҳишҳои ҷиддӣ бурдааст.

Дар рисолаи тақризшаванда дар баробари комёбию муваффақиятҳои фаровони илмӣ баъзе нуктаҳои баҳсталаб ва мавридҳои мавҳум ба назар мерасанд, ки ислоҳи минбаъдаи онҳо зарур буда, ба пиндори инҷониб, боиси боз ҳам боло рафтани ҳусни илмии рисола ҳоҳанд гардид:

1. Ба андешаи мо, дар қисмати “Аҳамият ва зарурати тадқиқот” на ҳама нуктаҳое, ки мубрамияти мавзӯи интихобшударо бояд нишон диханд, оварда шудаанд. Ҳол он ки мавзӯъ хеле мубрам арзёбӣ шуда, диссертант метавонист ба таври хеле муҳтасар зарурати интихоб ва муҳиммияти онро дар ин қисмат иброз медошт.
2. Беҳтар мебуд, агар дар қисмати хулосаи рисола натиҷагириҳои бадастомада дар шакли тезисҳои мушахҳас бе такори фикрҳо нишон дода мешуданд. Бар замми ин, дар заминаи дастовардҳои зиёди дар рисола ҷойдошта муаллиф метавонист пешниҳодоти худро вобаста ба беҳтар шудани таълими алломатҳои китобат бештар гардонад.
3. Ба назари мо, диссертант ҳангоми таълифи рисола бешар ба сарчашмаҳои илмии олимони хориҷие рӯ овардааст, ки мансуби солҳои қадим мебошанд. Агар ба дастовардҳои тозатарини онҳо, ки маҳсули солҳои охир аст, муроҷиат мешуд, арзиши илмии кор боз ҳам бештар мегардид.
4. Дар рисолаи мавриди назар баъзан таркибу ибора ва ҷумлаҳо такрор ба такрор омадаанд, ки ин ҳолат то ҷое тарзи баёни муаллифро ҳалалдор сохтаанд. Чунончи, **таъкид бояд кард, ки..., метавон гуфт, ки..., натиҷаи озмоиш нишон дод, ки...** ва амсоли инҳо.
5. Ниҳоят, рисола аз ғалатҳои имлоиву услубӣ орӣ набуда, ба таҳрири ниҳоӣ ниёз дорад.

Ба ин тариқ, эродҳои зикршуда ислоҳшаванд буда, ҳаргиз ба сифати илмии рисола таъсири манғӣ намерасонанд. Мазмуну муҳтавои диссертатсия бо фишурдаи он, ки ба ду забон: тоҷикӣ ва русӣ таълиф гардидааст, мувоғиқати комил дошта, мақолаҳои чопнамудаи муаллиф, ки дар маҷмӯъ фарогири 8 ададанд, мундариҷаи ягонаи корро инъикос намудаанд.

Бо боварии комил метавон гуфт, ки рисолаи илмии Камолова Гадобегим Раҳимовна дар мавзӯи «Асосҳои лингводидактикаи таълими пунктуатсия ва нақши он дар саводнокии нутқи хаттию шифоҳии хонандагон дар дарсҳои забони тоҷикӣ» таҳқиқи муҳимми комилан

анчомёфта маҳсуб гардида, ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад. Натиҷаҳои бадастомада аз он шаҳодат медиҳанд, ки муаллифи диссертасия ба гирифтани дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.02 – Назария ва методикаи омӯзиши парвариш (Забон ва адабиёти тоҷик) сазовор мебошад.

**Муқарризи расмӣ:**

**доктори илмҳои педагогӣ,**

**академики Академияи таҳсилоти**

**Тоҷикистон, профессор**

**Муҳаммад Лутфуллоҳозода**

**Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон,**

**ш. Душанбе, хиёбони Айнӣ 45.**

**Тел.: +(992) 904.09-13-38**

**E-mail: aot.tjk@mail.ru**

**Имзои М. Лутфуллоҳозодаро тағдик мекунам.**

**Мудири бахши кадрҳои АТТ**



**Сайдова М.**

23 августи соли 2019